

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2001, №12, мод.739)

Моддаи 1. Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002 аз рӯи даромад ба маблағи 459 891 ҳаз.сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 490 093 ҳаз. сомонӣ, бо барзиёдии ҳароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 30 202 ҳаз. сомонӣ, тасдиқ карда шавад.

Андозаи ниҳоии касри Буҷети давлатӣ барои соли 2002 ба маблағи 30 202 ҳаз. сомонӣ ё 1,0 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад. Манбаи пӯшондани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ	- 5 000 ҳаз. сомонӣ;
даромад аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ	- 2 100 ҳаз. сомонӣ;
қарзи Бонки умумиҷаҳонӣ	- 23 102 ҳаз. сомонӣ

Маблағгузории пардоҳти қарзи асосии дохилӣ ва қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳачми 129 110 ҳаз. сомонӣ муайян карда шавад, аз он ҷумла:

даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ	- 10 000 ҳаз. сомонӣ;
тагайирӯбии маҷмӯи депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 32 212 ҳаз. сомонӣ;
қарзҳои Бонки умумиҷаҳонӣ ва Бонки рушди Осиё	- 86 898 ҳаз. сомонӣ.

Моддаи 2. Буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2002 аз рӯи даромад ба маблағи 298 305 ҳаз. сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 327 141 ҳаз. сомонӣ ва касри ба маблағи 28 836 ҳаз. сомонӣ, тасдиқ карда шавад.

Моддаи 3. Буҷети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002 аз рӯи даромад ва ҳароҷот ба маблағи 75 000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 4. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2002 ба буҷети ҷумҳурияйӣ андозҳои зерин ворид мегарданд:

- андоз аз фурӯш	- 100 фоиз;
- боҷи гумруқӣ	- 100 фоиз;
- андози замин	- 15 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда, ки тариқи мақомоти гумruk ворид мешавад	- 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашудаи паҳтаи коркарднашуда	- 100 фоиз;
- аксизҳо, ки тариқи мақомоти гумruk ворид мешаванд	- 100 фоиз;
- боч ва воридоти дигари ғайриандозии аҳамияти ҷумҳурияйӣ дошта, инчунин музӯд барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 100 фоиз.

Моддаи 5. Барои соли 2002 фоизи пардоҳтҳо аз андозу даромадҳои умунидавлатӣ аз андозсупорандагоне, ки дар ҳудуди ҷумҳурий ҷойгир шудаанд, ба буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ба андозаҳои зерин тасдиқ карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда:
ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, ш. Душанбе ва ш. Турсунзода) - 100 фоиз;
вилояти Суғд - 30 фоиз ба бучети вилоят ва 70 фоиз ба бучети чумхурияйӣ;
шахри Душанбе - 50 фоиз ба бучети шаҳр ва 50 фоиз ба бучети чумхурияйӣ;
шахри Турсунзода - 20 фоиз ба бучети шаҳр ва 80 фоиз ба бучети чумхурияйӣ;

б) аксизҳо:
ноҳияи Шаҳринав - 100 фоиз ба бучети маҳаллӣ;
вилояти Суғд - 50 фоиз ба бучети вилоят ва 50 фоиз ба бучети чумхурияйӣ;
дигар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз ба бучети чумхурияйӣ;

в) андози фоида аз шахсони ҳуқуқӣ ва андоз аз амволи корхонаҳо:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз ш. Турсунзода) - 100 фоиз;
шахри Турсунзода - 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

г) андози даромад аз шахсони воқеӣ:
ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз ш. Турсунзода) - 100 фоиз;
шахри Турсунзода - 27 фоиз ба буҷети шаҳр ва 73 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

д) андози замин - 85 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

е) андозе, ки субъектҳои соҳибкории хурд аз рӯи системаи соддакардашуда мепардозанд - 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

ж) андоз барои истифодаи захираҳои табиӣ - 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

з) бочи давлатӣ - 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

и) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт - 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

к) андозу боҷҳои маҳаллӣ (андоз аз амволи ғайриманқули шахсони воқеӣ, андоз аз фурӯши чакана, андоз барои нигоҳдории нақлиёти ҷамъияти мусоифиркаш, пардохти патент, боҷҳо ва ҳаргуна даромадҳои ғайриандозӣ, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд) - 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

л) аз Роҳи Оҳани Тоҷикистон, корхонаҳои тобеи Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати саҳҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда, андози фоида ва андоз аз амволи корхонаҳо - 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

м) аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андози фоида ва андоз аз амвол - 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

н) аз Бонки миллии Тоҷикистон фоидаи соли 2001 баъди ташаккули фондҳо ва захираҳои дар асоси меъёрҳои муқарраргардида - 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

о) муаяйн карда шавад, ки андози замин аз рӯи андозаҳои муқаррар кардашуда ба даромади буҷетҳои чумхурияйӣ ва маҳаллӣ ворид гардида, бо тартиби умумӣ истифода бурда мешавад.

Моддаи 6. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар соли 2002 бо меъёри (ставкаи) 2,5 фоиз ва барои корхонаҳои савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фурӯш 0,7 фоиз муқаррар карда шавад. Маблағҳои воридшудаи андози мазкур :

дар вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода - 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;
дигар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 20 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ ва 80 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ ворид карда шаванд.

Моддаи 7. Барои соли 2002 меъёрҳои (ставкаи) андоз аз фурӯши алюминийи асли - 2 фоиз, нахи пахта аз 1 январ то 1 октябр ба андозаи 10 фоиз ва аз 1 октябр то охири сол - 5 фоиз муқаррар карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки интиқоли пахтаи коркарднашудаи ҳосили 2002 дар соли 2002 бо меъёри (ставкаи) 15 фоиз бо андози арзиши иловашуда андозбандӣ карда мешавад.

Алюминийи асли ва нахи пахта аз андози арзиши иловашуда барои соли 2002 озод карда шаванд.

Моддаи 8. Муқаррар карда шавад, ки ба сабаби гузаштан ба андозбандии молҳо (кор, хизматрасонӣ) бо андозҳои ғайримустақим аз рӯи принсипи «ҷои таъинот» воридоти гази табии

ва қувваи барқ аз 1 январи соли 2002 аз андози арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Аз 1 январи соли 2002 таҳвили сантхо ва металҳои қимматбаҳо барои пурра намудани захираи Фонди давлатии Тоҷикистон дар Ҳазинаи давлатии сарватҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда амалӣ карда мешавад.

Моддai 9. Бо мақсади кам кардани гаронии андози шаҳрвандон дар соли 2002 аз даромади андозбандишавандаи шахси воқеӣ аз рӯи меъёрҳои зерин андоз муқаррар карда шавад:

№	Андоzaи даромаде, ки аз он андоз аз даромад гирифта мешавад.	Маблағи андоз
1	Аз ҳадди ақали даромаде, ки аз он андози даромад гирифта намешавад, зиёд нест.	Андоз аз даромад гирифта намешавад.
2	Аз маблағи зиёда аз ҳадди ақали даромади андозбандинашаванда то 100 карати ҳадди ақали андози даромади андозбандинашаванда.	10 фоизи маблағи зиёда аз ҳадди ақали даромади андозбандишаванда.
3	Аз маблағи зиёда аз ҳадди ақали 100 каратаи даромаде, ки аз он андози даромад гирифта намешавад то ҳадди ақали 150 каратае, ки аз он андоз аз даромад гирифта намешавад.	Маблағи андози сатри 2 чамъи 15 фоиз аз маблағи зиёда аз ҳадди ақали 100 каратае, ки аз он андози даромад гирифта намешавад.
4	Аз маблағе, ки аз ҳадди ақали 150 каратае, ки аз он андоз аз даромад гирифта намешавад.	Маблағи андози сатри 3 чамъи 20 фоиз аз маблағхое, ки аз ҳадди ақали 150 каратае, ки аз он андози даромад гирифта намешавад, зиёд аст.

Моддai 10. Дар буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2002 даромад аз тамоми субъектҳои хоҷагидори дар қаламрави ҷумҳурий мавҷудбӯда, ба маблағи умумии 298 305 ҳаз. сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла аз :

- андоз аз арзиши иловашуда -114 336 ҳаз. сомонӣ;
- аксизҳо - 18 983 ҳаз.сомонӣ;
- андоз аз фурӯш(нахи паҳтаю алюминий) - 50 757 ҳаз. сомонӣ;
- андози фоида аз шаҳсони ҳуқуқӣ - 1 543 ҳаз. сомонӣ;
- андоз аз амволи корхонаҳо - 2 381 ҳаз. сомонӣ;
- андози даромад аз шаҳсони воқеӣ - 5 467 ҳаз. сомонӣ;
- бочи гумрукӣ ва дигар пардохтҳои гумрукӣ - 54 281 ҳаз. сомонӣ;
- андози замин - 1 791 ҳаз. сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард - 13 249 ҳаз. сомонӣ;
- андозу даромадҳои дигар - 28 364 ҳаз. сомонӣ;
- грантҳо аз ташкилотҳои байналхалқӣ - 7 153 ҳаз. сомонӣ.

Моддai 11. Ҳароҷоти буҷети ҷумҳурияйӣ дар соли 2002 аз рӯи ғурӯҳбандии (классификации) вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

Барои маблағузории мақомоти
хокимиият ва идоракунӣ - 47 520 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон - 845 ҳаз. сомонӣ;
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси

Олии Ҷумхурии Тоҷикистон	- 3 174 ҳаз. сомонӣ;
Комиссияи марказии интихобот	
ва райъпурсӣ	- 312 ҳаз. сомонӣ;
Дастгоҳи иҷроияи Президенти	
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 9 802 ҳаз. сомонӣ;
Кумитаҳои назди Ҳукумати	
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 2 444 ҳаз. сомонӣ;
Дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон	- 164 ҳаз. сомонӣ;
Сафарҳои хизмати хориҷии мақомоти	
ҳокимијат ва идорақунии давлатии	
ҷумхурӣ ва фраҳти тайёраҳо	- 2 400 ҳаз. сомонӣ;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули	
сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ	- 9 980 ҳаз. сомонӣ;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули	
фаъолияти сиёсати берунӣ	- 14 087 ҳаз. сомонӣ;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули	
хизматрасониҳо, ки барои соҳаҳои	
иқтисодиёт ҳусусияти умумӣ доранд	- 2 066 ҳаз. сомонӣ;
Барои тадқиқотҳои асосӣ ва илми	- 2 246 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Академияи илмҳои Ҷумхурии	
Тоҷикистон	- 714 ҳаз. сомонӣ;
Маориф	- 15 588 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Маълумоти миёна	- 4 588 ҳаз. сомонӣ;
Маълумоти олий ва миёнаи маҳсус	- 5 170 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалий дар соҳаи маориф	- 59 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати маорифи Ҷумхурии	
Тоҷикистон	- 129 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ҳароҷотҳо дар соҳаи маориф	- 5 642 ҳаз. сомонӣ;

Нигоҳдории тандурустӣ:

аз ҷумла:

- 5 923 ҳаз. сомонӣ;

Касалхонаҳо	- 2 663 ҳаз. сомонӣ;
Духтурхонаҳо, духтурхонаҳои	
стоматологӣ ва нуқтаҳои тиббӣ	- 98 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалий дар соҳаи нигоҳдории	
тандурустӣ	- 161 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати тандурустии Ҷумхурии	
Тоҷикистон	- 79 ҳаз. сомонӣ
Дигар ташкилотҳо ва барои чорабиниҳои	
соҳаи нигоҳдории тандурустӣ	- 2 922 ҳаз. сомонӣ;
Таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи	
иҷтимоӣ	- 14 085 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Таъминоти нафақаи хизматчиёни	
давлатӣ	- 3 375 ҳаз. сомонӣ;

Ташкилотҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 1 097 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ташкилотҳо доир ба ҷорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 9 613 ҳаз. сомонӣ;
 Ҳифзи табиат ва ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	- 3 324 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Илмҳои амалӣ дар соҳаи ҳифзи табиат	- 12 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 1 801 ҳаз. сомонӣ;
Корхонаи воҳидиҳо давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ»	- 455 ҳаз. сомонӣ;
Ҳароҷотҳои дигар барои ҳоҷагии манзилию коммуналӣ	- 1 056 ҳаз. сомонӣ;
 Ҷорабиниҳои фарҳангӣ- оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъиятий	- 10 186 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Телевизион ва радиошунавонӣ	- 5 888 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 160 ҳаз. сомонӣ;
 Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ	- 264 ҳаз. сомонӣ;
Матбуоти даврӣ ва нашриёт	- 1 247 ҳаз. сомонӣ;
Дигар фаъолиятҳои ҷамъиятий	- 405 ҳаз. сомонӣ
Дигар ҷорабиниҳои соҳаи фарҳангӣ	- 2 222 ҳаз. сомонӣ;
Комплекси сӯзишворӣ – энергетикӣ	- 6 366 ҳаз. сомонӣ;
 Ҳоҷагии қишлоқ, ҳоҷагии ҷонгал, моҳидорӣ ва шикор	- 12 914 ҳаз. сомонӣ;
Истеҳсол ва коркарди канданиҳои фоиданок, саноати истеҳсоли маъдани кӯҳӣ ва соҳтмон	- 4 687 ҳаз. сомонӣ
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 22 085 ҳаз. сомонӣ;
 Вазоратҳо ва идораҳои машғули	
фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонӣ	- 3 753 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ҷорабиниҳо	- 67 886 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзӣ	- 57 000 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
пардоҳти фоизҳои қарзи берунӣ	- 40 000 ҳаз. сомонӣ;
пардоҳти фоизҳои қарзи доҳилӣ	- 17 000 ҳаз. сомонӣ;
Ҳароҷоти ш. Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтаҳт	- 2 500 ҳаз. сомонӣ;
Ҳароҷот барои барҳам додани оқибатҳои оғатҳои табиӣ	- 3 706 ҳаз. сомонӣ;
Ҳароҷотҳои дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудаанд	- 4 680 ҳаз. сомонӣ.

Моддаи 12. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2002 ҳароҷоти вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбањии иқтисодӣ ба тариқи зайл сурат гирад:

I. Ҳароҷоти ҷорӣ	- 281 804 ҳаз.сомонӣ;
1.Ҳароҷот барои молҳо ва хизматрасониҳо	- 170 177 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Музди меҳнат ва хизматпӯлӣ	- 49 864 ҳаз. сомонӣ;
Маблағчудокунӣ ба Фонди хифзи	
иҷтимоии аҳолӣ	- 5 667 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ҳариди молҳо ва	
хизматрасониҳо	- 114 646 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
пардоҳти хизматрасонии алоқа	- 5 119 ҳаз. сомонӣ;
пардоҳти хизматрасонии газ,	
барк ва об	- 2 331 ҳаз. сомонӣ;
ҳариди таҷҳизоти арzon, асбобу	
анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ	- 107 196 ҳаз. сомонӣ;
2. Пардоҳти фоизҳо аз рӯи қарзҳои	
доҳилий ва берунӣ	- 57 000 ҳаз. сомонӣ;
3. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои	
ҷорӣ	- 54 627 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
субсидияҳо ба корхонаҳо ва	
ташкилотҳои давлатӣ	- 4 896 ҳаз. сомонӣ;
маблағҳое, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ	
ба тариқи маблағҳои мақсаднок дода	
мешаванд	- 35 148 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	- 350 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба аҳолӣ	- 4 844 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
таъминоти нафақавии соҳторҳои	
қудратӣ	- 3 230 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ	- 9 389 ҳаз. сомонӣ;
II. Ҳароҷотҳои асосӣ	- 44 442 ҳаз. сомонӣ
аз ҷумла:	
Ҳаридани сармояи асосӣ	- 11 693 ҳаз. сомонӣ;
Маблағҳои асосӣ	- 30 785 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла :	
Маблағҳои асосии марказонидашуда	- 30 560 ҳаз. сомонӣ;
Ба даст овардани молҳо барои	
ташкили заҳира	- 1 500 ҳаз. сомонӣ;
Трансфертҳои асосӣ	- 464 ҳаз. сомонӣ;
III. Пулҷудокунӣ барои гурезаҳо, муҳочирон ва	
хизматчиёни давлатӣ мувоғиқи қонунҳои	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 895 ҳаз. сомонӣ;

Моддаи 13. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002 ба маблағи 8 000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 14. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2002 ба моддаҳои ҳимояшавандай харочот-музди меҳнат, маблагчудокунӣ барои сугуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо - дохил карда мешаванд.

Дар сурати иҷро нашудани қисми даромади Буҷети давлатӣ ё мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои ҷудогонаи харочот, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маблағгузории харочот, ба тайир аз моддаҳои ҳимояшаванд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти зарурӣ ворид менамояд.

Моддаҳои ҳимояшавандай харочот дар раванди иҷроиши буҷет сарфи назар аз дараҷаи қасри буҷет кам карда намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад.

Моддаи 15. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои ғайрибуҷетии (маҳсуси) вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванд, дар сметai ягонаи даромаду харочоти ташкилотҳои мазкур пешбинӣ кардашуда, ҳармоҳа дар ҳисоботи даромаду харочоти Буҷети давлатӣ инъикос мейёбанд ва ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои ғайрибуҷетӣ (маҳсус) ҳар семоҳа ба буҷет дохил карда мешавад.

Моддаи 16. Муқаррар карда шавад, ки барои шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандай Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мадагори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои полиси андоз, дигар идораҳо, ки дар онҳо дар асоси қонунгузорӣ хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, роҳкиро ба маҳалли истифодаи асосии рухсатӣ ва бозгашт (як маротиба дар як сол) танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳод намудани ҳучҷатҳои тасдиқунанда, пардохта мешавад.

Моддаи 17. На барои нашр.

Моддаи 18. Муқаррар гардад, ки ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандай мақомоти дохилӣ, хизматчиёни мақомоти гумruk, воҳидҳои полиси андоз ва дигар идораҳо, ки дар онҳо аз рӯи қонунгузории ҷорӣ хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, танҳо дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, пардохти ҷубронпӯлӣ барои ин мақсад дар ҳаҷми маблағҳои барои фонди музди меҳнат аз рӯи сметai харочоти барои ҳамин вазорату идораҳо дар Қонуни мазкур тасдиқшуда, анҷом дода мешавад.

Моддаи 19. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - ба маблағи 32 648 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Муқаррар гардад, ки маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, маблағҳои ба он баробаршуда, маблағгузориҳои асосӣ бо назардошти иҷрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 20. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ то ҳолати 1 январи соли 2003 ба маблағи 4 200 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 21. На барои нашр.

Моддаи 22. Андозаи (лимити) ниҳоии қарзгириҳои берунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002 (бे ҳисоби қарзҳои имтиёзнома дар асоси бисёртарафа аз ҷониби ташкилотҳои байналхалқии молиявӣ додашаванда) ба маблағи 10 млн. доллари ИМА, инчунин қарзгириҳои берунии ғайридавлатии аз тарафи давлат кафолат додашаванда, ба маблағи на зиёдтар аз 10 млн. доллари ИМА муқаррар карда шавад.

Моддаи 23. Ҳисобот оид ба икрои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000 аз рӯи даромад ба маблағ 251 714 ҳаз. сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 261 842 ҳаз. сомонӣ, бо барзиёдии ҳароҷот нисбати даромад ба маблағи 10 128 ҳаз. сомонӣ, ки барои пӯшонидани он депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бонки миллии Тоҷикистон 5 721 ҳаз. сомонӣ, инчунин қарзи Бонки умумичаҳонӣ ва Бонки рушди Осиёй ба маблағи 4 407 ҳаз. сомонӣ равона карда шудаанд, тасдиқ карда шавад.

Ҳароҷоти Бучети давлатӣ соли 2000 барои пардоҳти қарзи асосии доҳилӣ ва қарзи асосии берунӣ ба маблағи 20 684 ҳаз. сомонӣ, аз он ҷумла: барои пардоҳти қарзи асосии доҳилӣ – 8 268 ҳаз. сомонӣ, барои пардоҳти қарзи асосии берунӣ – 12 416 ҳаз. сомонӣ, тасдиқ карда шавад.

Президентиа Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э.Раҳмонов

ш. Душанбе, 25 декабря соли 2001

№ 45

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

740 Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002» ва мавриди амал қарор додани он

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002» қабул карда шавад.

2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ аз 1 январи соли 2002 маврид амал қарор дода шавад.

3. Дурнамои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2004 маъқул дониста шавад.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- Бучети давлатии тасдиқшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2002 аз рӯи даромад ба маблағи 459891 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 490093 ҳазор сомонӣ, бо барзиёдии ҳароҷот нисбат ба даромад (каср) ба маблағи 30202 ҳазор сомонӣ, барои икро қабул намояд;
- ҳароҷоти ҷорабинҳои дар буҷет пешбинишударо дар доираи маблағҳои тасдиқшуда, мутаносибан баробари даромади воқеан воридгардида таъмин намояд;
- ҳангоми қабул намудани қарорҳо, ки дар ояндаи миёнамӯҳлат аз ҳисоби захираҳои молиявии давлат маблағ талаб мекунанд, нишондодҳои Дурнамои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2004 ба инобат гирифта шавад;
- ба сабаби тағиیرёбии дараҷаи нархи наҳи пахта ва алюминий, гузаштан ба андозбандии молҳо (кор, хизматрасонӣ) бо андозҳои ғайримустақим аз рӯи принсипи «ҷои таъинот», андозбандии пахтаи коркарданашуда бо андоз аз арзиши иловашуда, оиди васеъ кардани объекту манбаҳои андозбандӣ аз рӯи намудҳои дигари андоз барои ҷуброни талафоти эҳтимолӣ ҷора андешад ва ба қисми даромади буҷет тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тағииротҳои зарурӣ ворид намояд;
- воридоти 20 фоизи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгардро, ки дар моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои соли 2002» пешбинӣ шудааст, барои маблағузории иншоотҳои муҳими ҷумҳурӣ равона намояд;

- тартиби ҷуброни ҳароҷотҳои Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»-ро, ки ба хизматрасонии барномаи таъмини нафақаи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллук доранд, муайян намояд;
- тавассути воситаҳои аҳбори умум ҳар семоҳа дар бораи иҷрои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот нашр намояд.

5. Бонки миллии Тоҷикистон:

- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ дар асоси меъёрҳои дар моддаҳои 4, 5 ва 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2002» муайяншуда, бечуну ҷаро ва саривақт ба буҷетҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ гузаронидани андозу даромадхоро таъмин намояд;
- дар амалиёти вобаста ба хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, иҷрои ҳисобу пардохтҳоро аз рӯи ўҳдадориҳои қарзии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;
- барои саривақт иҷро кардани пардохтҳои асъории Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи маблағҳои буҷетиро мувофиқӣ дарҳости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмии бозори байнибонкӣ асъор ба асъори хориҷӣ таъмин намояд.

**Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

С.Хайруллоев

ш.Душанбе, 12 декабри соли 2001

№ 471
